

«Тасдиқ мекунам»
Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон,
доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор
Хушвахтзода Қ.Х.

« 30 » _____ с. 2023

СУРАТМАЧЛИСИ

чаласаи муштаракӣ кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ;
ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносӣ муқоисавӣ; ҳуқуқи конституционӣ
факултети ҳуқуқшиносӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

28-уми январи соли 2023

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 16 нафар аъзои маҷлиси муштаракӣ кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ; ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносӣ муқоисавӣ; ҳуқуқи конституционӣ факултети ҳуқуқшиносӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки дар асоси таъйиноти декани факултети ҳуқуқшиносӣ Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 9 – уми январи соли 2023, таҳти №335/1 тасдиқ гардидааст, 13 нафар иштирокдоранд, ки аз онҳо 7 нафарашон докторони илм ба ҳисоб мераванд. Пешниҳод мешавад, ки маҷлиси муштаракӣ кафедраҳо кушода эълон карда шавад. Марҳамат, ягон пешниҳоди дигар ҳаст? Нест. Қарор қабул карда шуд, ки маҷлиси муштаракӣ кафедраҳо кушода эълон карда шавад.

РЎЗНОМАИ МАҶЛИС:

Экспертизаи давраи дуҷуми диссертатсияи Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди қонунгузории молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълим дар бораи ҳуқуқ ва давлат (илмҳои ҳуқуқшиносӣ).

Роҳбари илмӣ:

Ғафурзода Абдухалил Давлаталӣ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор. Ректори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муқарризи холис:

Саъдизода Ҷаҳонгир - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Холинова Мижгона Муборакшоевна - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи идоракунии давлатӣ ва ҳуқуқи иқтисодии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Кӣ ба рӯзномаи ҷаласа тарафдор аст, хоҳишмандам мавқеатонро муайян намоед. Муқобил – нест. Бетараф – нест. Ҳама тарафдор мебошанд.

Суҳан ба диссертант оид ба муҳтавои асосии диссертатсия дода мешавад. Марҳамат!

Абдуалимзода Исмоил Иброҳим – баромад намуд.

Раисиқунанда: Ба диссертант кӣ савол дорад? Марҳамат, устод Бобоева Н.И.

Бобоева Н.И. Кадом санадҳои барномавӣ вобаста ба рушди низоми қонунгузори молиявии давлат қабул ва амал карда истодаанд?

Раисиқунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!

Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз! Солҳои охир ҷиҳати такмили қонунгузори соҳаи молия хуччатҳои муҳиме қабул гардид, аз ҷумла Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2018; Консепсияи сиёсати ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2028 (с. 2018), Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (с. 2020); Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (с. 2016) ва дигар хуччатҳои барномавӣ бо дарназардошти хуччатҳои болозикр таҳлили амиқи илмии масъала метавонад дар бартаарафсозии мушкilotҳои мазкур мусоидат намояд.

Раисиқунанда: Боз савол ҳаст ба диссертант? Марҳамат, устод Қодиров Ҷ.Ш.

Қодиров Қ.Ш. Рушди қонунгузории молиявиरो дар давлаи Истиқлолияти давлатӣ ба кадом давраҳо таснифбанди карданамон имконпазир мебошад?

Раисиқунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!

Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устои азиз!

Санадҳои меъёрии ҳуқуқии солҳои охир қабулшуда асосан ба ислоҳоти идоракунии молиявии давлат дахл доранд. Аз ин рӯ, инкишофи қонунгузории молияро дар замони истиқлолият шартан ба давраҳои зерин чудо намудан мумкин аст:

1) солҳои 1991 то 1994, яъне солҳои аввали Истиқлолияти давлатӣ то қабули нахустин Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунгузории соҳа. Гарчанде ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии ин давра муносибатҳоро дар баҳши алоқаманд ба низоми молия ба танзим медароварданд, маҳз онҳо заминаҳои ҳуқуқиро барои инкишофи соҳаи қонунгузории молия гузоштанд. Қабули қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ» (с. 1992), «Дар бораи фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (с. 1993) ва ғ., ба ҳамин давра рост меоянд;

2) солҳои 1994-2002, ки дар ин давра Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид, ки дар он озодии фаъолияти иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, кафолат ва ҳифзи ҳама гуна шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро муқаррар намуд. Минбаъд дар асоси муқарраротҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор қонунҳои дигар қабул гардиданд, ки барои танзими муносибатҳои молиявӣ саҳми назаррас гузоштанд. Аз ҷумла, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» (с. 1995), «Дар бораи тарифи гумрукӣ» (с. 1995), «Дар бораи омили давлатӣ» (с. 1997), «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ» (с. 1998), «Дар бораи палатаи савдои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (с. 1998), «Дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ» (с. 1998), «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» (с. 1999), «Дар бораи танзими

давлатии фаъолияти тичоратии хориҷӣ» (с. 1999), «Дар бораи қарзгирии давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад» (с.1999) ва ғ.;

3) аз соли 2002 пас аз қабул гардидани аввалин қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (с. 2002) ва «Дар бораи назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (с. 2002), ки барои беҳтар намудани вазъи молиявӣ, инкишоф додани идоракунии давлатии соҳаи молия ва мутобик намудан ба стандартҳои байналмилалӣ молиявӣ.

Яке аз хусусияти хоси инкишофи қонунгузори молия дар замони Истиқлолияти давлатӣ дар он зоҳир мегардад, ки ислоҳоти молияи давлатӣ дар асоси стратегияҳо ва барномаҳои давлатӣ сурат гирифта истодааст, ки ба рушди босуботи қонунгузори соҳа мусоидат менамояд. Дар ин замина, зарур аст, ки қонунгузори молия пайваста бо дарназардошти самтҳо ва вазифаҳои дар ин ҳуҷҷатҳои давлатӣ пешбинишуда такмил дода шуда, ҷиҳати ноил шудан ба мақсадҳои дар онҳо дарҷшуда имконият фароҳам оварад. Махсусан қонунгузори молияи кишвар бояд дар партави самтҳои афзалиятноки такмили қонунгузори молия, ки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 пешбинӣ шудаанд, рушд намояд.

Раисикунанда: Боз савол ҳаст ба диссертант? Саволҳо нест.

Сухан ба роҳбари илмӣ диссертант дода мешавад: **Ғафурзода А.Д.** – доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи ҳолиси якум дода мешавад:

Саъдизода Ҷаҳонгир - номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудирӣ кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи ҳолиси дуюм дода мешавад:

Холинова Мижгона Муборакшоевна - номзоди илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудирӣ кафедраи идоракунии давлатӣ ва ҳуқуқи иқтисодии

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Ба мубоҳиса мегузарем. Кӣ хоҳиши иштирок намудан дар муҳокимаи рисолаи илмиро дорад? Хоҳишманд нест.

Раисикунанда: Таҳқиқоти диссертатсионии Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар мавзӯи «Ташаккул ва рушди қонунгузори молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат (илмҳои ҳуқуқшиносӣ), мусбӣ арзёбӣ гардида, ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-018-и назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон тавсия карда шавад.

Раисикунанда: Кӣ ба хулосаи мазкур тарафдор аст. Марҳамат овоз диҳед. Муқобил, бетараф – нест. Қарор бо яқ овоз қабул шуд (хулоса замима мегардад).

Раиси маҷлиси муштарак:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,
декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ



Курбонализода Н.Ш.

Котиби маҷлиси муштарак:


номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ



Наимов Б.Ф.

Муқарризи №1:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,
мудири кафедраи ҳуқуқи инсон ва
ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети
ҳуқуқшиносии ДМТ



Саъдизода Ч.

Муқарризи №2:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,
мудири кафедраи идоракунии давлатӣ
ва ҳуқуқи иқтисодии Академияи
идоракунии давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон



Холинова М.М.

Имзои Холинова М.М.ро тасдиқ мекунам


Сардори РК ва КМ АИДНП



Ш.Б. Ҳамидов

Имзоҳоро тасдиқ мекунам

Сардори РК ва КМ АИДНП



Тавқиев Э.Ш.